

БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 15, (315),
8 августи соли 2018

► E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru ● www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ХИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН



“Боз як сабаки таърихи аз худ кардани зиёиён, ба назарам, хеле муҳим аст. Ин устуворӣ дар мавқеи сиёсӣ, зиракӣ дар шинохти манфиатҳои миллӣ, парвариш ва талқини ҳисси ватанпарастӣ, оштинопазир будан бо ҷаҳолат ва хурофоту таассуб мебошад. Устод Айниро мисол мегирем. Мударрисӣ забардаст буд, динро ба дараҷаи аъло медонист. Китоберо низ бо номи «Заруриёти диния» таълиф карда буд. Вале дар тамоми асарҳои ӯ бо таассубу ҷаҳолат мубориза мебуд. Барои ба давлатҳои бедору пешрафта баробар кардани Ватанаш, то сатҳи миллатҳои мутараққӣ баланд бардоштани сатҳи зиндагии халқаш фидокорона ҷаҳду талош меварзид”.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ РАҲМОН



ВАЗИФАН СОҲТОРҶОИ ХИЗБӢ ДАР РОҶИ
АЗ БАӢН БУРДАНИ ТААССУБИ ДИНИӢ ВА
ХУРОФОТПАРАСТӢ **8**




БАДҲОҶОНИ МИЛЛАТ
БА МАҚСАД НАҲОҶАНД
РАСИД! **3**



МОДАРОН АМАЛИ ВАҲШАТНОКИ
НАҲЗАТИЁНИ ВАҲШИРО
МАҲКУМ МЕКУНАНД! **5**



АКСИЯИ ХИЗБИ «ЯҚҶОЯ ҲАЛ
МЕКУНЕМ!» БА ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ
ҶОМЕА МУСОИДАТ МЕНАМОЯД **6**



КОРШИНОСОНИ ҒАЙРИҶИРҶАНИ
РУС ВОҶЕИЯТРО НАМЕБИНАНД **7**

ХИЁНАТ БА МИЛЛАТ АМАЛИ НОБАХШИДАНИСТ!

*Изҳороти Раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии
Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон*



Раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳодисаи нангини, ки санаи 29 июли соли равон дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон аз ҷониби гурӯҳи муташаққили ҷиноӣ содир гардид ва дар натиҷа чанд нафар сайёҳони хориҷӣ захмӣ шудаду чанд тани дигар ба ҳалокат расиданд, қотелеона маҳкум намуда, ба аҳли оилаи ҳалокшудагон изҳори ҳамдардӣ ва ба зарардидагон ин фоҷиаи шифои комил таманно мекунад.

Ин амали ноҷавонмардона аз ҷониби ҳизби террористиву экстремистии нахзати исломӣ дастур дода шудааст, ки эътирофи ДИИШ оиди ба зиммаи худ гирифтани масъулияти ин амали нангин як найранги худсафедкунии нахзатиҳо буда, ҳамзамон узви шабақаҳои байналмиллалӣ террористӣ будани онҳоро собит месозад. Ин амали бадномкунанда, ки аз ҷониби чанд ҷавони фуруҳташуда содир гардид, бе ягон дудилағӣ метавон гуфт, ки на бар зидди давлату ҳукумат, балки бевосита бар зидди миллати сарбаланди тоҷик равона гардида буд. Зеро барои ҷомеаи ҷаҳонӣ аз азал то ба имрӯз маълум аст, ки тоҷик миллати меҳмондӯсту меҳмоннавоз аст. Маҳз ҳамин хусусияти наҷиби инсондӯстиаш ӯро водор бо ободкорию созандагӣ на-

муда, соҳибэҳтироми ҷаҳонӣ гардонидааст.

Бахусус имсол, ки бо ибтикори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон шудааст, инчунин бо шарофати сулҳу оромие, ки дар кишварамон ҳукумфармош ва онро то Амрикову Аврупо эътироф намуда, шаҳрвандонашонро барои сайёҳату истироҳат ба Тоҷикистон тавсия медиҳанд, боиси рашқу ҳасади бадхоҳони миллати тоҷик гардидааст.

Аммо бояд дар назар дошта бошанд, ки ин амали ноҷавонмардона бори дигар аз ҷиғунагии ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ гувоҳӣ дода, суҳанони Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро, ки дар хусуси дину мазҳабу миллат надоштани террористон баён медоранд, тасдиқ сохтанд.

Ин ҳодисаи нангин бори дигар миллати тоҷикро аз азиз будану гиромӣ доштани арзишҳои чун сулҳ, ваҳдат, иттиҳоду ягонагӣ, муттаҳид будан атрофи Пешвои миллат башорат дод.

Аз ин рӯ, сохторҳои ҲХДТ дар вилояти Хатлон минбаъд низ тамоми кӯшиши худро ба харҷ медиҳанд, ки дар самти огоҳ сохтани аҳоли аз хатари терроризму экстремизм, бахусус, чунин амали таҳрибкоронаи ҳизбу ҳаракатҳои дар кишвар мамнӯъ фаъолияти густурдатар дошта бошад ва мардуми сарбаланди вилоятро боз ҳам атрофи сиёсати башардӯстона ва сулҳпарваронаи Пешвои миллат аз ҳарвақта дида муттаҳидтар созанд.

Раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон

шаҳри Бохтар, 31.07.2018.

(Аввалаш дар саҳ.2)

миёни ҷомеаи ҷаҳонист, чун хор халидан гирифт. Ин буд, ки агар дар шаш моҳи Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мардуми шарифи Тоҷикистон ба он меандешид, ки чи гуна меҳмонро имрӯз аз дирӯз дида хубтару бештар пазиروي намо-яд, душманони миллати тоҷик, маҳсусан ташкилоти террористиву экстремистии ҳизби нахзати исломӣ бештар дар тарғиби фарҳанги бегона ва пинҳонӣ дар пайи тарҳрезии нақшаи ин амали нанговар буданд. Бале бинандаи азиз, амали ноҷавонмардонаи нахзатиёни хоин, ки бо маблағгузорию ҳоҷагони хориҷӣ анҷом доданд, барои ҳар як фарди бовичдон бисёр нафратовар аст.

Мебояд кайд намоем, ки чихати аз байн бурдани таассуби динӣ дар ҷомеа дар баробари ниҳодҳои давлатӣ ҳамзамон ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва худӣ шаҳрвандон дар алоҳидагӣ манфиатдор ва масъу-

ланд. Дар охир месазад ёдовар шуд, ки ҳанӯз 16 сол пеш (20.03.2002) Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳанронӣ дар мулоқот бо аҳли зиё ва донишмандони мамлакат вазифаи зиёиён ва дар симои онҳо аҳли ҷомеаро дар робита ба мубориза ба таассубу хурофот ба таври зайл муайян карда буд: “Боз як сабақи таърихи аз худ кардани зиёиён, ба назарам, хеле муҳим аст. Ин устуворӣ дар мавқеи сиёсӣ, зиракӣ дар шинохти манфиатҳои миллӣ, парвариш ва талқини ҳисси ватанпарастӣ, оштинопазир будан бо ҷаҳолат ва хурофоту таассуб мебошад. Устод Айниро мисол мегирем. Мударриси забардаст буд, динро ба дараҷаи аъло медонист. Китоbero низ бо номи «Заруриёти диния» таълиф карда буд. Вале дар тамоми асарҳои бо таассубу ҷаҳолат мубориза мебуд. Барои ба давлатҳои бедору пешрафта баробар кардани Ватанаш, то

БАДХОҶОНИ МИЛЛАТ БА МАҚСАД НАХОҶАНД РАСИД

*Изҳороти Шӯрои Марказии Ташкилоти ҷамъиятии
ҷавонон “Созандагони Ватан”*



Шӯрои Марказии Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон “Созандагони Ватан” амали ноҷавонмардонаи як гурӯҳи хоинонро, ки боиси марги 4 нафар ва захмӣ шудани 2 нафар сайёҳони хориҷӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон гардид, қотелеона маҳкум менамоянд. Ин амали даҳшатбор, ки дар ростии Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи хоинони миллат роҳандозӣ гардид, баёнгарии нотавонбинӣ ва ҳасодату душманӣ дар баробари рушду инкишофи Тоҷикистон ва иқдомҳои созандаи давлату Ҳукумат ба ҳисоб меравад. Чунин рафтор бевосита душмани халқу миллат будани гурӯҳҳои ифротиро ба намоиш гузошт.

Гарчанде, ин амали нангинашонро зери парчами ДИИШ пинҳон карданӣ шуданд, вале дар айни замон аъзои фаъоли ҳизби террористии нахзати исломӣ будани саркардаи ҷинояткорон бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки нахзатиҳо ба хоҳири ноором кардану ба вартаи ҷангу хунрезӣ кашидани Тоҷикистони соҳибистиклол аз ДИИШ дида хатарноктаранд. Усули анҷоми ин фоҷиаи нангин ба ҳамон усули оғози ҷанги шаҳрвандии солҳои навадум саҳт монандӣ дорад. Дар он замон низ

нахзатиҳо маҳз фитнаро аз куштани шаҳрвандони хориҷӣ ва ба гаравгон гирифтани онҳо оғоз карда буданд.

Ин агар аз як ҷониб хушдор ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои бо ном “ҳуқуқи башар” бошад, ки муносибати духура бо гурӯҳҳои ирриҷойдоранд, аз дигар ҷониб хушдор ба мо мардуми Тоҷикистон, хусусан ҷавонон аст, ки дар баробари гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, хусусан фитнаҳои нахзатиёну ҳоҷагони хориҷии онҳо хушёрӣ сиёсиро аз даст надихем. Зеро кӯшиши ин хоинону мардумфиребон ба заиф сохтани пояҳои давлатдорӣ миллиамон аз роҳи зарба задан ба манфиатҳо ва муқаддасоти миллии мост. Ин хоинон ба ҳеч ваҷҳу ҳеч фитна наметавонанд миллати тоҷикро аз роҳи рушду ободонӣ ва даст ёфтани ҳадафҳои бузурги созандагӣ баргардонанд.

Ин ҳодисаи ҷавонони сарбаланди Тоҷикистон, аз ҷумла мо аъзои ТҶҶ “Созандагони Ватан”-ро аз гузашта дида бештар атрофи сиёсати созандаву башардӯстонаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид сохт. Мо фарзандони миллати тамаддунофар таҳти ин сиёсати одилонаву оқилона, алорағми ҳама тангназарону бадхоҳон дар роҳи рушду ободонии Тоҷикистони соҳибистиклол муваффақ хоҳем шуд.

Бори дигар мо ҷавонон – Созандагони Ватан амали ваҳшиёнаву ғайриинсонии гурӯҳҳои террористӣ дар ноҳияи Данғара маҳкум сохта, ба наздикони сайёҳони фавтида изҳори ҳамдардӣ менамоем.

Шӯрои Марказии Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон “Созандагони Ватан”

шаҳри Душанбе, 31.07.2018.

сатҳи миллатҳои мутараққӣ баланд бардоштани сатҳи зиндагии халқаш фидокарона ҷаҳду талош меварзид”.

Дар робита ба пешгирии аз таассубу хурофоти динӣ сохторҳои ҳизбӣ ва аҳли ҷомеаро зарур аст вазифаҳои зеринро анҷом диҳанд:

-Расидан ба шароити арзандаи зиндагиро аз роҳи ваҳдату субот, сулҳу оромӣ ва меҳнати софдилонаву хайрхоҳона шиори худ созем ва дар рӯҳияи анҷом додани амалҳои хайр ва неку созанда зиндагӣ кунем;

-Худу фарзандонро аз таъсири ҳама гуна ақидаву андешаҳои динӣ дар ҷомеаи мо ба қавле “навбаромад”, ки боиси ихтилофу тафриқа шуданаш мумкин аст, эҳтиёт намоем;

-Аз тақлидкорӣ ба шеваи гуфтору рафтори мутаассибон, ки дар никоби дин ба сари мо таҳмил кардан мевоҳанд, барҳазар бошем;

-Амалгаро бошем ва чихати дар амал татбиқ намудани дастовардҳои илму технологияи муосир аз роҳи ихтироъкориву навоарӣ кӯшиш ку-

нем;

-Дар зехни мардум ҳисси меҳнатдӯстӣ ва ба ҷойи қаноату худтасаллодиҳӣ меҳнат кардан ва ба ҷойи пас-паси “муллоҳо”-и зинокуру мазорони пурлатта давидану “дуо” гирифтани дар ҳалли мушкилоти зиндагӣ ҷаҳду талоши софдилон карданро боло бардорем;

-Фарзандонро дар рӯҳияи эҳтиром ба арзишҳои инсондӯстӣ тарбия намудану оқибатҳои манфии таассубу сиёсикунонии динро фаҳмонем;

-Ҷомеаро аз оқибатҳои манфии ифроту тафрит ва хурофот огоҳ ва дар зехни онҳо хирадгароиву созандагиро мақом диҳем ва ғайра.

Биёед барои ободии ин Ватану сарсабзии ин сарзамин софдилонани хизмат намоем!

Биёед барои ояндаи дурахшони миллат ба фарҳангу суннатҳои аجدодиамон арҷ гузорем!

Биёед барои рушди кишвари озо-ду соҳибистиклоламон нерӯи созандаи худро сафарбар созем!

КУРСИ БОЗОМУЌИ ДАР САМТИ ТАТБИҚИ БОСИФАТИ ҲАДАФҲОИ СОЗАНДАИ ҲХДТ ДАР САТҲИ МАҲАЛ НАҚШИ МУАССИР ҲОҲАД ГУЗОШТ!



Ҳафтаи гузашта дар ноҳияи Данғара курси бозомӯзи барои раисони кумитаҳои иҷроияи ибтидоӣ, ташкилотҳои ибтидоӣ ва кормандони масъули хизби доир гардид. Ҳамзамон, дар хошияи чорабинии мазкур даври ноҳиявии озмунҳои “Беҳтарин намоиши хунаҳои мардумӣ”, “Армуғони хатлонӣ”, “Тарроҳи Хатлон”, баҳшида ба Соли тақвияти робита бо маҳал” ҷамъбаст гардид.

Дар рафти семинар-машварат муовини Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Бобочониён Раънохон Маҳмудзода дар мавзӯи “Нақши ҲХДТ дар таҳкими ҳокимияти давлатӣ” маърузаи пурмухтаво намуд.

Инчунин, дар идома доир ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва Соли тақвияти робита бо маҳал раиси Кумитаи

иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ андешаронӣ намуд.

Дар идомаи маҷлис дигар шахсони давлатӣ оид ба тарзу услуби замонавии табиғи ташвиқ бо истифода аз технологияҳои мусири электронӣ ва истифодаи самарабахши ВАО дар маърақаҳои сиёсӣ, татбиқи қарорҳои Маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Марказӣ (аз 16.02.2018) ва амалигардонии ҳадафҳои Оинномавӣ ва Барномавии ҲХДТ дар ташкилотҳои ибтидоӣ андешаронӣ намуданд.

Дар қараёни курси бозомӯзи шунавандгон бо аҳли раёсат саволу ҷавоб намуда, ба саволҳои худ ҷавобҳои қаноатбахш гирифтанд.

Метавон бо боварии комил гуфт, ки курси бозомӯзии мазкур дар самти татбиқи босифати ҳадафҳои созандаи ҲХДТ дар сатҳи маҳал кӯмак хоҳад кард.

н.ДАНҒАРА



ҶАҲОН ДАР ЯК ҶУМЛА

► Дар масҷиди рустои Хочаҳасани шаҳри Гардези вилояти Пактиёи Афғонистон ду террорист аввал ба дохили бино якҷоринҷақӣ андохта, сипас қониби намозгуздорон оташ кушода, дар охир худро миёни масҷид тарқонданд, ки дар натиҷа 40 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 80 каси дигар ҷароҳат бардошт;

► Дар кишвари Красноярски Федератсияи Россия ҷархобили МИ-8 ба фалокат дучор шуд, ки дар пайи ҳодиса 18 нафар ба ҳалокат расид;

► Дар қисми шимолу ғарбии Нигерия киштии мусофирбар бар асари тӯфон ва баланд шудани мавҷҳои баҳр ғарқ шуд, ки дар натиҷа 21 нафар (17 зан ва 4 кӯдак) ҷон бохт;

► Дар музофоти Юнани Ҷумҳурии халқии Хитой боришот сабаби обхезӣ гардид, ки дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, 226000 каси дигар зарар دیدанд;

► Теъдоди ҳалокшудагон бар асари мушакборони нерӯҳои ҷархобили ҳавоии эътилофи ҷумҳуриҳои арабӣ дар шаҳри Худайдаи Яман ба 52 нафар расида, беш аз сад нафари дигар бо ҷароҳатҳои гуногун бистарии беморхонаҳо гардиданд;

► Шумораи ҳалокшудагон бар асари хароб гардидани обанбор ва ба амал омадани обхезӣ дар 6 минтақаи Лаос ба 23 нафар расида, 108 нафари дигар бенишон гардидаанд;

► Дар штати Калифорнияи Штатҳои Муттаҳиди Америка сӯхтори бешазор идома дошта, алангаи оташ беш аз 100000 га ҷангалзорро нобуд карда, дар натиҷа 8 нафар ҳалок ва 19 нафари дигар бенишон гаштааст;

► Дар вилояти Кубани кишвари Краснодари Федератсияи Россия ҷархобили МИ-2 ҳангоми дорӯи пошидан ба заминҳои шолӣ сукут кард, ки дар натиҷа 2 нафар ба ҳалокат расид;

► Дар як қатор кишварҳои аврупоӣ, аз ҷумла Латвия, Литвия, Франция ва Олмон бар асари гармии ҳаво ҳолати фавқуллода эълон шуда, дар ин кишварҳо ҳарорат аз 40 дараҷа баланд буда, ҳосилнокии заминҳои кишоварзӣ 15% коҳиш ёфтааст;

► Дар қисми шимолӣи штати Утар-продешии Ҳиндустон боришот обхезиро ба вуҷуд овард, ки дар натиҷа беш аз 100 нафар ба ҳалокат расида, қариб ҳамаи микдори дигар маҷруҳ гардид;

► Давоми ду ҳафтаи охир дар шаҳри Хонг-Чони Кореяи Ҷанубӣ аз гармии тоқатфарсо 28 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 2500 нафари дигар дар беморхонаҳо бистарианд;

► Дар Яман бар асари ҷангу нооромӣ беш аз 8 миллион сокинон аз гурӯснағӣ азият мекашанд, ки шумораи зиёди онҳоро кӯдакон ташкил медиҳад;

► Мувофиқ ба иттилои Созмони Миллалӣ Муттаҳид дар нимсолаи аввали соли 2018 бар асари нооромӣҳои дохилӣ дар қаламрави Ҷумҳурии исломии Афғонистон 1690 сокинон осоишта ба ҳалокат расида, 3420 нафари дигар маҷруҳ шудаанд, ки аксарияти онҳоро занону кӯдакон ташкил медиҳанд;

► Дар қисми марказии Уганда садамаи нақлиётӣ боиси марги 6 нафар ва захмӣ гардидани 6 нафари дигар гардид;

► Дар фурудгоҳи шаҳри Дурангои Мексика ҳавопаймои мусофирбар ба фалокат дучор шуд, ки бар асари ҳодиса 98 нафар мусофирон ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд.

КУРСИ БОЗОМУЌИ ДАР ПЕШРАФТИ ФАЪОЛИЯТ ВА БАЛАНД ГАРДИДАНИ МАСЪУЛИЯИ ҲИЗБИ ТАКОНИ ЧИДӢ БАХШИД



Дар ноҳияи Восеъ бо иштироки муовини Раиси ҲХДТ Бобочониён Раънохон Маҳмудзода, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ, раиси ноҳияи Восеъ Ғафурзода Мусо Зариф, мудири шуъбаи кор бо ҷавонон ва занони Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи Марказии ҲХДТ

Илҳомҷон Ҳамидов, мудири бахши бақайдгирӣ ва кор бо созмонҳои ҷамъиятии Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи Марказии ҲХДТ Шоҳиён Абдурахим бо кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ, раисони ташкилотҳои ибтидоӣ деҳаву маҳаллаҳо ва муассисаву ташкилотҳо, инчунин вакилони Маҷлиси вакилони халқии ноҳияи курси бозомӯзи дар мавзӯи “Тақвият бахшидани фаъолияти ташкилотҳои хизбӣ дар минтақаҳо ва баланд бардоштани дониши сиёсии раисони ташкилотҳои ибтидоӣ” баргузор гардид.

Иштирокчиёни курси бозомӯзи барои ташкили курс миннатдорӣ худро ба масъулин баён намуда, кайд карданд, ки курси бозомӯзи барои баланд бардоштани дониши сиёсии онҳо хеле манфиатбахш мебошад ва дар фаъолияти ояндаи онҳо мусоидат хоҳад кард.

н.ВОСЕЪ

КУРСИ БОЗОМУЌИ БАРОИ ТАКМИЛИ МИНБАЪДАИ КОРИ ҲИЗБИЁН ХЕЛЕ БАМАВРИД БУД



Бо иштироки гурӯҳи корӣ аз КИМ ҲХДТ тахти роҳбарии муовини Раиси ҲХДТ Бобочониён Раънохон Маҳмудзода ва раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ курси бозомӯзи оид ба тақвият бахшидани фаъолияти ташкилотҳои хизбӣ дар минтақаҳо ва баланд бардоштани дониши сиёсии раисони ташкилотҳои ибтидоӣ хизбӣ бо иштироки фаъо-

лон, аъзо ва қонибдорони ҲХДТ, раисони ташкилотҳои ибтидоӣ хизбӣ баргузор гардид.

Бобочониён Раънохон Маҳмудзода дар назди ҷамъомадагон дар мавзӯи “Нақши ҲХДТ дар таҳкими ҳокимияти давлатӣ” андешаронӣ намуд. Баъдан раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абду-

лло Курбоналӣ доир ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Соли тақвияти робита бо маҳал, тибқи талаботи Оиннома ва Барномаи ҲХДТ фаъолият намудани ташкилотҳои ибтидоӣ хизбӣ, ба роҳ мондани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бо ҷалби мутахассисони соҳа бо аҳоли, тарзи дурусти корбарӣ, ба сафи хизб шомил кардани шахсони арзанда ва ҳодисаи нагину даҳшатборӣ аъзои ТЭТ ҲНИ дар қуштори сайёҳони хоричиро муҳокима намуд.

Курси бозомӯзи ба раисони ташкилотҳои ибтидоӣ, кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик, вакилони Маҷлиси вакилони халқии ноҳияи Темурмалик таасуроти нек бахшид.

н.ТЕМУРМАЛИК

ТАЪЗИЯ

Раёсати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Данғара Каримов Пирмаҳмад ҷиҳати даргузашти **ҲОҲАРБУЗУРГАШ** изҳори ҳамдардӣ намуда, ба ҳешону наздикони марҳум сабри ҷамил хоҳонанд.



**ҲАМРОЗИ
ХАЛҚ**

Муассис:

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

Масъули ҷоп:

Орзу ХАМИДИЁН

Ҳайати мушовара:
Давлатноҳ ГУЛМАҲМАДЗОДА,
Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАҲМОНЗОДА

Ҳайати таҳририя:

Зебо БОЗОРОВА,
Аловуддин АМИРЗОДА,
Ҳусейн САИДОВ

Тарроҳ:
Хусрав МАЗОРИЕВ

Дар нашрия ба хотири чандандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд мувофиқат накунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба дӯш нагирад.

Ақсу дархост ва номаҳо ба муаллифонашон баргардонда намешаванд. Ба дурустии далелу арқоме, ки дар номаҳои расида ва эълону рекламаҳо истифода шудаанд, муаллифонашон масъулиятро доранд.

Нашрия тахти
рақами 627 дар
Вазорати Фарҳанги
Ҷумҳурии
Тоҷикистон сабти
ном шудааст.

Суроға:

735140, ш. Бохтар,
қўчай Айни-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70

Ҷопхонаи ҶДММ «Шоҳин-С», теъдод: 11400 нусха

